

Котиботи Шӯрои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ



НАШРИЯИ МУКОЛАМА БАҲРИ РУШД

МАВЗӢИ АСОСӢ:

Қабули Нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат барои солҳои 2021-2023 аз 2 сентябри соли 2021, №361

ҚАБУЛИ
НАҚША ЧОРАБИНИҲО ОИД БА БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ
САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ САНОАТ БАРОИ СОЛҲОИ 2021-2023

Дар ҷаласаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки таҳти раёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, як қатор масъалаҳо мавриди баррасӣ ва вобаста ба он қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. Аз ҷумла, Нақша чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат барои солҳои 2021-2023 аз санаи 2 сентябри соли 2021, №361 тасдиқ карда шуд.

Нақшаи чорабиниҳои мазкур фарогири масъалаҳои муҳими беҳсозии фазои сармоягузорӣ дар соҳаҳои саноат, роҳҳои бартарафсозии монеаҳои мавҷуда, мукамалсозии заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, ҷоринамоии меъёрҳои байналмилалӣ сифат ва идоракунии корпоративӣ, васеъгардонии дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ ва дигар масъалаҳои рушди соҳа аст.

Ёдовар бояд шуд, ки тибқи қарори протоколи ҷаласаи XX Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз ҷониби Котиботи Шӯро дар доираи фаъолияти гуруҳи кории назди Вазаorti саноат ва технологияҳои нав, таҳлили вазъи соҳаи саноати кишвар ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа гузаронида шуда, тавсияҳои мушаххас таҳия гардиданд.

Натиҷаҳои таҳлил ва тавсияҳои омодашуда дар ҷаласаи XXI Шӯрои машваратӣ, ки санаи 25 феввали соли 2021 доир гардид, муаррифӣ карда шуда, дар заминаи тавсияҳои омодагардида, лоиҳаи нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат таҳия карда шуд.

Пешбинӣ мегардад, ки амалисозии бандҳои нақшаи чорабиниҳои мазкур барои ҷалби сармоя ба соҳаҳои саноат, таъсиси коргоҳу корхонаҳои нав, таъсиси ҷойҳои корӣ ва дар маҷмӯъ, татбиқи босифати ҳадафи чоруми стратегӣ – саноатикунонии босуръати мамлакат такони нав хоҳад бахшид.

Котиботи Шӯрои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ